

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 16.10.2019 №185

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
471/19-23	Донишгоҳи миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Тачҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
466/17-209	Раёсати хадамоти давлатии оташнишонии ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагӣ ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
465/17-208	Дастгоҳи Раиси ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Хариди сӯзишворӣ (бензин АИ- 95)	Литр	16666	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

470/17-213	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Сӯзишвориҳои дизелӣ	Литр	4300	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
467/17-210	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	12	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
468/17-211	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
469/17-212	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Бензин АИ 92	Литр	27900	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
146/29-33	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ ва малҳамбандӣ	Номгӯӣ	62	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
147/29-34	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	206	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

393/11-28	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯй	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
394/11-29	Мактаб-интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятим	227-66-04	Хариди электронӣ	Либос ва инвентари нарма	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Дар даъватномаи иштироки озмун, ки дар шумораи АМИТ Ховар аз 14.10.2019 №183 таҳти №2137/2-705 нашр шудааст, аз ба ҷойи 4 номгӯй 13 номгӯй хариди масолеҳи сохтмонӣ хонда шавад.

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.
Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуҷуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

